

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи доктории Юлдашев Абдулла Қурбонмаматович дар мавзуи «Таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XI)» барои дарёфти дараҷаи илми доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ. – Душанбе, 2025. – 456 саҳифаи чопи компютерӣ

Дар банду бости асарҳои бадеӣ иртибот, ҷойгоҳи унсурҳои адбабии сужа ва образҳои бадеӣ ҳамчун навъе аз воситаи инъикоси воқеяят мавқеъ ва ҷойгоҳи хосса доранд. Сужети ҳар навъ асари бадеӣ маҳз тавассути маҳорати баландии эҷодии муаллиф, ки ба воситаи оғариниши образҳои бадеӣ муайян мегарданд, дар адабиёти бадеӣ ҷойгоҳи рафеъ пайдо менамояд.

Таҳқиқи масъалаи сужа ва оғариниши образҳои бадеӣ дар адабиётшиносии дунё таърихи қадима дошта, яке аз мавзузъҳои меҳварӣ дониста мешавад. Ҳамин аст, ки адибон ба ин унсурҳои адабӣ таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамоянд. Пажуҳиши Юлдашев Абдулла Қурбонмаматович дар мавзуи «Таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XI)» дар адабиётшиносии тоҷик саривақтӣ ва актуалий буда, аҳаммияти баланди илмӣ дорад.

Чуноне ки мушоҳида мешавад, дессертант дар асоси нусхаҳои мукаммали илмӣ, аз ҷумла матни интиқодии «Шоҳнома», ки Ҷалол Ҳолиқи Мутлақ, ки дар он ҳудуди ҳаждаҳ ҳазор байти ба салтанати Сосониён баҳшидашуда, дар бораи ҳаштсаду бисту ҷорӣ образҳои бадеӣ амал мекунанд, пажуҳиш анҷом додааст.

Муҳимтар аз ҳама дессертант тавассути амалиёти қаҳрамонҳои асосӣ тавонистааст дар бораи эҳёи тамаддуни миллӣ ва хотираи таърихии мардумони бүмӣ, аз ҷумла сужаҳои бо Ҳоқонии турк ва Ҳайтолиён бастагӣ дошта сухан ба миён оварад. Ҳарчанд ки дар осори аксари адибони асримиёнагии тоҷик ҷеҳраи Искандари Мақдуниро бо шахсияти Зулқарнайни дар китобҳои муқаддаси мусулмононӣ ёдшуда як медонанд, дессертант тавассути сужаҳои ин осор тавонистааст, ки ҷеҳраи воқеӣ ва аслии Искандар ва тафовути ин ду шахсиятро аз ҳам собит намояд.

Дар диссертатсияи хеш Юлдошев А. К. фарқият, умумият ва такрори сужа ва образҳои бадеиро дар осори таълифнамудаи адибони тоҷик дар асарҳои X-XI низ хеле хуб мушоҳида намуда ва мавриди баҳсу баррасӣ қарор додааст. Муаллифи диссертатсия қайд менамояд: “Дар диссертатсия ҳангоми баҳрасии сужаҳо эътиборе ба консепсияи меъёр (canon) дода шудааст ва дар чанд маврид таъкид карда мешавад, ки ин ё он сужа аз рӯйи қолабе, ки пештар будааст, нигошта шудааст. Масалан, ҷонги Ардашери Бобакон бо кирми Ҳафтвод баъзе ҷонгҳои Рустами Достонро мемонад, тафсилоти сафари Баҳроми Гӯр ба Ҳинд тақрибан дар қолаби сафари Шопури Зулактоф ба Рум рехта шудааст ва ғайра”. (Дис. с. 6)

Метавон гуфт, ки мавзуи таҳқиқнамудаи Юлдошев А. К. аз ҷумлаи мавзуъҳоест, ки ба самти адабиётшиносӣ ва шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 – Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ комилан **мувофиқат менамояд**.

Аҳаммияти мавзуи диссертатсияи доктории Юлдашев Абдулла Қурбонмаматовиҷ дар он зоҳир мешавад, ки ҳарчанд дар адабиётшиносии тоҷик доир ба мавқеъ ва мақоми сужа ва образҳои бадеии осори адабони алоҳида, маҳсусан “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ аз тарафи муҳаққиқони зиёд баррасӣ шуда бошанд ҳам, мавзуи «Таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XI)» дар адабиётшиносии тоҷик ба таври муқаммал ва ҳамаҷониба бори аввал мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Диссертант қайд менамояд, ки: “Дар омӯзиши фарҳанги замони Сосониён ва «Шоҳнома» саҳми мактаби шарқшиносии советӣ месазад, ба таври маҳсус таъкид карда шавад. Китобҳои В.Г. Луконин, М.М. Дъяконов, А.И. Колесников, О.М. Чунакова ва насли давраи пасошӯравӣ хонандаи худро доранд. Нашри интиқодии «Шоҳнома», ки ҷилдҳои ба мо даҳлдорро М.Н. Усмонов (ҷ. VII), Р.М. Алиев (ҷ. VIII) ва А.Е. Бертельс (ҷ. IX) дар Москва омода кардаанд, бо гузашти чанде даҳсолаҳо ҳамоно дар қатори беҳтарин нашрҳои интиқодӣ мавқеи худро нигоҳ доштааст. Лоақалл, ба он далели мантиқӣ, ки Ҷалол Ҳолиқији Мутлақ дар мақолаи «Фирдавсӣ» қариб ҳама байтҳои далолатиро аз матни интиқодии Москва овардааст”. (Дис. Саҳ. 7).

Ба баррасии муҳаққиқону донишмандон ва ба ҳимоя пешниҳод гаштани диссертатсияи доктории Юлдашев Абдулла Қурбонмаматовиҷ дар мавзуи «Таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XI)» андешаҳои болоиро собит менамояд.

Дар ин асос, мавзуи диссертатсияи доктории Юлдашев Абдулла Қурбонмаматовиҷ довталаби дараҷаи илмиро метавон **мубрар** арзёбӣ намуд.

Навғонии илмии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки бори нахуст дар адабиётшиносии тоҷик диссертатсияи мазкур аввалин таҳқиқи фарогир дар масъалаи таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони Сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XI) мебошад. Довталаби дараҷаи илмӣ дар пажуҳиши хеш ба сужаҳои гуногуни осори бадеӣ тақя намуда, доир ба образи Бобак, Сосон, образи 26 подшоҳ, ду шаҳбону, инчунин образ ва қаҳрамоҳои дигар маълумотҳои ҷолиб пешниҳод намудааст. Диссертант дар баробари таҳлили ин ва ё он асари бадеӣ ба сабку услуб, забон ва паҳлӯҳои гуногуни оғариниши сужа ва образҳо аҳаммияти ҷиддӣ зоҳир менамояд. Ва дар асоси маводди дастрас ба хулосае омадааст, ки замони подшоҳии Сосониён ба се марҳалаи муҳими таърихӣ тақсим мегардад.

Эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқ бо он собит мешаванд, ки дар таҳқиқи диссертационӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарии адабиётшиносони ватанию ҳориҷӣ истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интиҳоби дурусти методҳои таҳқиқ бармеояд. **Хулоса ва тавсияҳо** дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардида, дурнамои мавзуи таҳқиқӣ муайян шудааст.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки дар он мушаххас мешавад, ки баҳсҳои ҷузъҳои таркибии бобу фаслҳо ва равишҳои баррасии истифодашуда дар он паҳнои таҳқиқ ва равишҳои назарии илми адабиётшиносии тоҷикро густариш дода, заминаи мусоидро дар таҳқиқи минбаъдаи масъалаҳои марбут ба таҳаввули сужа ва образҳои подшоҳону паҳлавонон дар асарҳои манзуму мансури адабию таърихии асримиёнагӣ фароҳам меоваранд. Ҳамчунин, хулоса ва натиҷаҳои таҳқиқ дар рафти таҳлилу таҳқиқи минбаъдаи масъалаҳои вобаста ба омӯзиши сужа ва образҳо, навиштани диссертатсияҳо дар мавзӯъҳои ҳамгун, навиштани китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимӣ, таълими курси лексияҳо барои донишҷӯён аз фанни таърихи адабиёти форсу тоҷик мавриди истифода қарор гирифта метавонанд.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия бо истифода аз равишҳои ҷадиди таҳқиқ бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик ба таври комплексӣ масъалаҳои вобаста ба таҳаввули сужа ва образҳои подшоҳон ва паҳлавонони Сосониро дар қолаби монографӣ таҳқиқ ва ҷамъbast кардааст. Доир ба муҳтавои асосии диссертатсия ва хулосаҳои таҳқиқ муаллиф дар конфронсҳои минтақавӣ, ҷумҳурияйӣ ва донишгоҳӣ (солҳои 2017-2024), аз ҷумла симпозиуми байналмилалии илмӣ бахшида ба 1050-солагии Абурайҳони Берунӣ (Душанбе, 9-10-уми октябри соли 2023), конференсияи ҷумҳуриявии «Рушду таҳаввули жанри қасида дар адабиёти форсу тоҷик» (Боҳтар, 21-уми декабри соли 2023) ва конференсияҳои байналмилалии «Дастовардҳои илмии ховаршиносони тоҷик дар замони Истиқлол» (Душанбе, 14-уми марта соли 2024), «Дурнамо ва тамоюлҳои журналистика, филология ва лингводидактика» (Душанбе, 24 октябри соли 2024), ««Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳувийяти миллӣ» (Душанбе, 27-28-уми ноябрь соли 2024) ва «Мақоми Мавлонои Балҳӣ дар фарҳанг адаби милливу умунибашарӣ» (Боҳтар, 13-14-уми декабри соли 2024) маърузаҳо пешниҳод кардааст. Бахшҳои асосии диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд.

Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шаҳсии муаллифро собит менамоянд.

Диссертатсияи Юлдашев Абдулла Қурбонмаматович аз муқаддима, се боб, хулоса ва китобнома иборат аст. Бобҳои диссертатсия вобаста ба образҳои подшоҳон ба фаслҳо ва фаслҳо дар робита бо сужаҳо тасниф шудаанд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 456 саҳифаи чопи компьютериро ташкил додааст.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи он, робитаи кор бо барномаҳо ва мавзӯъҳои илмӣ, мақсаду вазифаҳо, объект ва мавзуи таҳқиқ, асосҳои назарӣ ва методологии таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, навғонии илмии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ, мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ва соҳтору ҳаҷми кор бо низоми муайян шарҳу баён ёфтаанд.

Дар диссертатсия мақсаду вазифаҳои мушаххас пайгирий шуда, **нұктаҳои асосие ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд**, ки воқеан, дар илми адабиётшыносии точик ва дар самти ташаккул ва таҳавули унсурхой адабию бадей ба монанди сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони сосонӣ дар адабиёти форсу точик аҳаммияти бузурги илмӣ доранд.

Боби якуми диссертатсия «**Сужаҳо ва образҳои подшоҳону паҳлавонон дар оғози таърихи ташаккул ва пойдории шоҳаншоҳии Сосониён (солҳои 205-379)**» номгузорӣ шуда, аз шаш фасл иборат аст. **Фасли якуми боби аввали диссертатсия «Сужа ва образҳои Сосон ва Бобак»** унвон дорад.

Дар фасли аввал диссертант ба маълумоти додаи сарчашмаҳои адабию таърихӣ, аз чумла «Таърихи Арманистон»-и Мовсес Хоренатси, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Ғуарар»-и Саолибӣ ва «Корнома»-и Ардашери Бобакон, «Муруҷу-з-захаб»-и Абуалии Масъудӣ, такя намуда, маълумотҳои ҷолибе доир ба Сосон манзур сохта, андеша ва орои муаллифони ин сарчашмаҳоро доир ба шахсият ҷоҳраи таърихии Сосон таҳлилу баррасии намуда, хулосаҳои ҷолиби илмӣ баён менамояд.

Бино ба хулосаҳои диссертант дар ин фасл аз даврони оғоз дар тамоми даврони таърихӣ Сосон ва хонадони Сосониён сазовори шуҳрат ва эҳтироми хоссае будаанд, то ҳадде ки адабону шоирон дар бораи ин хонадон қасида ва шеъру мадҳияҳо менавиштаанд.

Фасли дуюми боби якуми диссертатсия «Ардашери Бобакон ва сужаҳои вобаста ба шахсияти достонии ў» номгузорӣ шуда, асосан таҳлилҳои диссертант дар бораи Бобак ё худ Ардашери Бобаконро дар бар мегирад. Дар ин фасл вай кӯшиш намудааст, ки сужаҳои сарчашмаҳоеро мавриди баррасӣ қарор дид, ки дар онҳо ҷоҳраи Бобак дар мубориза ва муқобилиятҳо бо подшоҳони Ашконӣ ҳамчун барқароркунадай шоҳаншоҳии Сосонӣ намоён гардад. ғояи ў мебошад. Аз чумла ў қайд менамояд: “Нахуст, Бобак ба аъёни Форс шахси дорандай хуни подшоҳиро дар симои Сосон талқин мекунад. Дигар, Бобак тавонист ба туфайли ба духтари худ хонадор кардани Сосон, подшоҳиро дар хонадони худ нигоҳ дорад”. (Дис. саҳ. 39)

Таҳлили ҳамаҷонибаи сужаҳо дар осори адабиу таърихӣ ба диссертант имкон додааст, ки ҷоҳраи сиёсии Бобак хуб ошкор гардад. Барқарорсозии давлатдории аздастрафта байди юришҳои Искандари Мақдуниро муаллиф маҳз натиҷаи талош ва заҳматҳои Бобак медонад.

Нуктаи ҷолиби таваҷҷуҳ он аст, диссертант лаҳзаҳои зарурии сужаҳои ба Бобак баҳшидаи адабони алоҳидаро баҳш-баҳш, бо зикри моҳияти аслии гуфтор ва мундариҷа баррасӣ карда тавонистааст.

Дар фасли сеюми боби якуми диссертатсия, ки он «Сужаҳои вобаста ба образи Шопури Арадшер» ном дорад, диссертант дар бармalo намудани яке аз образҳои асосии аҳди Сосонӣ – Шопур тавассути таҳлилу баррасии сужаҳои алоҳидай осори адабиу бадей муваффақ гардидааст.

Дар ин фасл яке аз ҳодисаҳои муҳими таърихӣ – зухур Монӣ ва тоҷгузории ў ба Шопури I оварда шудааст, ки дар сарчашмаҳои таърихӣ ва осори бадей нуктаи баҳсбарангез мебошад.

Ба андешаи диссертант тавассути эчоди осори бадей чехраи Шопури I ҳамчун шоҳи соҳибтадбир инъикос гардидааст, ки ба воқеяти таърихӣ мухолифат меқунад.

Фасли чоруми боби якуми диссертатсия ба сеюмин шоҳаншоҳи Сосонӣ – Урмузди Шопур бахшида шуда, «Сужаҳои вобаста ба образи Урмузди Шопур» номгузорӣ шудааст.

Дар ин фасл диссертант аслан ба «Шоҳнома»-и Фридавсӣ ва Таърихи Табарӣ такя намуда, сужаҳои ҷолиберо аз рӯзгор ва даврони шоҳаншахии Урмузро оварда, мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додааст. Дар ин фасл ба ҷабҳаи ахлоқии шаҳсияти Урмуз бештар аҳаммият қоил мегардад. Диссертант ду нуктаи муҳим, аз падар панди некӯ гирифтан ва ба фарзандаш-Баҳром, панд додани Урмуздро маҳсусан қайд менамояд.

Фасли панҷуми боби якуми диссертатсия ба таҳқиқи сужаҳои вобаста ба образҳои Баҳроми Урмуз, Баҳроми Нарсӣ, Баҳроми Баҳромиён, Нарсии Баҳром ва Урмузди Нарсӣ бахшида шудаанд. Дар ин фасл низ диссертант дар атрофи сужаҳои «Шоҳнома»-и Ҳаким, Фирдавсӣ, «Ғурур»-и Саолабӣ ва маълумотҳои дар ин боб додаи Табарӣ эътибори ҷиддӣ додааст. Диссертант дар ин фасл пайванди замонҳо ва риояи баъзе анъана ва расму оинҳо, маҳсусан “бастани миён дар сӯгворӣ” ва “одати чил рӯз мотам гирифтан” баъди фавти инсонҳоро дар сужаҳои «Шоҳнома» шарҳу тавзех додааст.

Дар асоси муқоисаи васеи ин образҳои осори бадей ва сарчашмаҳои таърихӣ диссертант ба хулосае омадааст, ки шаҳсият ва салтанатдории ин намояндагони аҳди Сосонӣ баҳсбарангез ва то ҷое норушан мемонанд.

Фасли шашуми боби якуми диссертатсия “Сужаҳои вобаста ба образи Шопури Зулактоф” номгузорӣ шуда ба таҳқиқи сужаҳои вобаста ба ин образи хонадони Сосониён бахшида шудааст.

Дар фасли мазкур баҳси адибон дар бораи сужаҳои вобаста ба таваллуд, камолот, тоҷгузории ў дар батни модар, ҳақиқат ва ривоҷ дар бораи лақаби Зулактоф додани ў ва даврони тӯлонии шоҳаншахии Шопури II меравад. Диссертант андеша гуфтори адибон ва муаррихинро доири мавзуъоти мазбур баён намуда, оид ба зиду нақизи ҳар қадом андешаҳои илмияшро баёն менамояд.

Ҳарчанд Фирдавсӣ аз оғоз кӯшидааст, ки шоҳзодаро бачаи ҳушманд тасвир қунад, диссертант дар робита ба тоҷгузории кудаки таваллуднашуда андешаҳои Агафийро оварда, то андозае бовар ва эътиқодоти ин сулоларо зери суол мебарад. «Муғон ба пеши анҷуман байтали шаборӯзро оварданду фол диданд... ва сипас гуфтанд, ки писар таваллуд мешавад... Ва аъёни давлат бе ҳеч таъхир тоҷро ба рӯи батни» модар гузоштанд” (Дис. сах 107).

Воқеяти дигари марбут ба зиндагӣ ва рӯзгор ва образи Шопури Зулактоф дар диссертартисия муфассал баёն гардидааст.

Боби дуюми диссертатсия – «Сужаҳо ва обрзаҳои подшоҳон ва паҳлавонон дар марҳалаи мобайнӣ ва подшоҳии Ҳусрави Қубодон – Анӯшервон (солҳои 379-579)» номгузори гардида, аз шаш фасл иборат мебошад. **Фасли аввали ин боб «Сужаҳои вобаста ба Ардашери Некукор ва подшоҳони дигар то Баҳроми Гӯр»** унвон дорад.

Дар ин фасл диссертант сужаҳои доир ба салтанатдории Ардашер-писари Ҳурмуз, Шопури III, Баҳром писари Шопур, Яздигурди I дар «Шоҳнома» овардаи Фирдавсиро дар муқоиса бо ҳақиқати таърихии дар асарҳои Саолибӣ дар «Ғуран» ва андешаҳои Табарӣ дар “Таъриху-р-русули ва-л-мулук” мавриди пажуҳиш қарор додааст. Нуктаи ҷолиби таваҷҷуҳ ин аст, ки ба андешаи диссертант, на ҳама қисматҳои сужаҳои Фирдавсӣ дар бораи рӯзгор ва шаҳсияти шоҳони мазкур ба ҳақиқати таърихӣ дуруст мебошанд. Масалан, дар бораи васфу ситоиш ва накӯкории Ардашер ва «накӯкор» гуфтани ўро маълумотҳои додай осори таърихӣ рад менамоянд. Ё худ агар дар сужаи «Шоҳнома» овардаи Фирдавсӣ Баҳром подшоҳиро ба бародари хурдии худ супорида, дар ҷавонӣ ба марги худ мурда бошад, пас, тибқи маълумоти додай Саолибӣ ва Табарӣ, гурӯҳе аз қотилон ба муқобили Баҳром қиём карданда ва ўро куштаанд.

Фасли дуюми боби дуюми диссертатсия «Сужаҳои вобаста ба образи Баҳроми Гӯр» ном дорад. Диссертант бо мақсади возеҳтар нишон додани сужаҳои ба образи Баҳроми Гӯр баҳшидашудаи осори адабӣ ин баҳшро ба қисматҳои алоҳида тақсим намудааст. Дар ин фасл пеш аз ҳама сужаи тезутунд гардидани интиҳоби шоҳ баъд аз ҷафоти Яздигурд ва маҳсусан пешниҳод накардани Баҳроми Гӯр ба салтанат ва талошу заҳмату зирақии ў барои расидан ба салтанат, ҳамду санои Ҳудо гуфтани подшоҳ баъди ба маснад расидан хеле хуб баррасӣ гардидаанд.

Лозим ба зикр аст, ки дар диссертатсия ба ҷуз “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ аз «Ҳафт пайкар»-и Низомии Ганҷавӣ низ дар бозкушои чехраи Баҳроми Гӯр мисолҳои фаровон оварда шудааст. Пажуҳиш ва муқоисаи сужаҳои ин ду асар перомуни Баҳроми Гӯр аз тарафи дессертант маълум намудааст, ки Низомӣ дар «Ҳафт пайкар» аз 5130 байтро беш аз дусад байтро ба ҳамин ҷузъи сюжет баҳшидааст ва он нисбат ба сужаи «Шоҳнома» мукаммалтар мебошад.

Фасли сеюми боби дуюми диссертатсия «Сужаҳои вобаста ба Яздигурд писари Баҳроми Гӯр ва подшоҳони дигар то Қубоди Парвиз» унвон дошта, диссертант доир ба бисту шаш байти сужаи подшоҳии Яздигурд писари Баҳроми Гӯр, бист байт дар подшоҳии Ҳурмуз писари Яздигурд ва ба таҳти подшоҳӣ расидани Пирӯз (Фирӯз) писари Яздигурд (459-484), Балош писари Пирӯз (484-488) иншо намудаи Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» мулоҳизаронӣ намудааст.

Фактҳои таърихие, ки дар «Шоҳнома» оварда шудаанд, аз ҷумла хушсолии ҳафсолаи даврони Пирӯзо диссертант тавассути далелҳои радиопазири аз тарафи Табарӣ ва муҳаққиқони дигари баъдӣ, аз ҷумла, М.М. Ҷяконов баёнгардида тасдиқ намудааст.

Дар сужаи ҷанги Балош барои гирифтани интиқоми падараш Фирдавсӣ дар сездаҳ байт номаи ўро хеле хуб тасвир намудааст, ки андешаи диссертант ин нома яке аз номаҳои қалонтарини «Шоҳнома» маҳсуб меёбад.

Фасли ҷоруми боби дуюми диссертатсия «Сужаҳои вобаста ба образи Қубоди Парвиз» номгузорӣ гардида, дар он сужаҳои вобаста ба образи Қубоди Парвиз мавриди таҳлиу баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар ин фасл сужаҳои сарнагун гаштани Балош ва сари қудрат омадани Қубод – фарзанди қалонии Фирӯзо муфассал баён месозад. Ҳарчанд ки ҳатти сужаи мазкур дар

«Шоҳнома» сию нуҳ байтро дар бар гирифтааст, диссертант бо истифода аз сарчашмаҳои дигари таърихӣ ин қисмати сужаи овардаи Фирдавсиро то ба сужаи аз тарафи Кисро валиаҳд интихоб гаштани Анӯшервонро мукаммал месозад.

Дар фасли панҷуми боби дуюми диссертатсия, ки «Сужаҳои вобаста ба Анӯшервон ва шахсияти ў» номгузорӣ шудааст, диссертант барҳақ таъкид месозад, ки сужаҳои ба давраи салтанати Анӯшервон бахшидашудаи осори адабӣ-бадеии асрҳои X-XI яке аз қисматҳои калонтарин ва дорои сужаи мукаммал дар адбиёти асримиёнагии тоҷик дониста мешаванд.

Дар ин фасл доманаи баҳси десерtant дар доираи сужаҳои замони валодат, даврони камолот, эълони хутбаи тоҷгузорӣ, даврони салтанати Анӯшервон ва саркӯб шудани маздакия сурат гирифтааст. Ҳарчанд ки андешаҳо доир ба мавзуъҳои зикргардида дар сарчашмаҳои адабӣ ва маъхазҳои таърихӣ ба таври муҳталиф баён гаштаанд, диссертант тавонистааст, ки шахсият ва воқеати ҳоли Анӯшервонро муайян намояд.

Қисмати дигари ин фаслро сужетҳои ба образи Хусрави Анӯшервон, аниқтараш роҷеъ ба ислоҳоти андоз ва маъмурии Анӯшервон, сафарҳои дохилии Анӯшервон, талошҳои Анӯшервон барои ба итоат даровардани се қавм – алонон, балучон ва гелониён, воқеаи мочарои Анӯшервон бо қайсари Рум, ошӯби Нӯшзод писари Анӯшервон ташкил медиҳанд, ки аз тарафи дессертант ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Фасли шашуми боби дуюми диссертатсия “Сужаҳои вобаста ба образи Бузургмеҳр” унвон дорад. Дар ин фасл диссертант ба пажуҳиш, баррасӣ ва таҳлили ҳамаҷонибаи сужаҳои вобаста ба образи Бузургмеҳр пардохтааст. Диссертант қайд менамояд, ки сюжетҳои ба образи Бузургмеҳр бахшидашуда дар «Шоҳнома» хеле зиёданд. Зорообрази Бузургмеҳр қарib дар ҳама мавридиҳо дар сюжетҳои ба образи Анӯшервон тааллук дошта, то андозае дар пурра гардонидани ҷиҳатҳои ахлоқии образи Шоҳ Анӯшервон хидмат менамояд. Чуноне ки диссертант ишора месозад, дар «Шоҳнома» факат 626 байт ба мавзуи андарзҳои Бузургмеҳр бахшида шудааст, ки зиёда аз дусаду бисту ҳашт байт пандномаи Бузургмеҳро ташкил медиҳад. Дар маҷмуъ дар ин шоҳасар 4536 байт ба Анушервон бахшида шудааст.

Боби сеюми диссертатсия, ки «Сужаҳо ва образҳои подшоҳон ва паҳлавонон аз подошоҳии Ҳурмузди IV то инқиrozи давлати Сосониён (солҳои 579-654)» номгузорӣ гардидааст, аз панҷ фасл таркиб ёftаast. Диссертант дар фаслҳои гуногуни боби мазкур пажуҳиши ҳешро дар атрофи сужа ва образҳои достони паҳлавонон ва подшоҳон ба мисоли Ҳурмузди Анӯшервон (579-590), Хусрави Парвиз (590-590), Баҳроми Ҷубин (590-591), Хусрави Парviz (591-628), Кубоди II (628-628), Ардашери III (628-629), Шаҳрбароз (629-629), Хусрави III (629-629), Бӯрондуҳт (629-630), Шопури Шаҳрвироз (630-630), Парвизи II (630-630), Озармидуҳт (630-631), Хусрави IV (631-631), Фаррухи Ҳурмуз (630-631), Ҳурмузи VI (630-631), Пурондуҳт (631-632), Яздигурди III (632-651) анҷом додааст.

Фасли якуми боби сеюми диссертатсия «Сужаҳои вобаста ба образи Ҳурмузди Анӯшервон» унвон дорад. Бояд гуфт, ки дар ин фасл диссертант

масъалаҳои зиёде, аз қабили ба мақоми подшоҳӣ расидан, мазаммати ахлоқи замимаи Ҳурмузд, ба қатлу қуштори бузургон амр намудану бо тарсу ҳарос зиндагӣ кардан, пайваста эҳсоси хатар намудан аз ҳуҷуми хоқони турк, адешаҳои Мехронситод дар бораи Бахроми Ҷӯбина, қиссаи Бахроми Ҷӯбина ва сарлашкар интиҳоб шудани ў, корзори миёни Бахрому Совашоҳ, бо мақсади интиқомчӯй ба разми Бахроми Ҷӯбина омадани Пармуда—писари Совашоҳ ва шикаст ҳӯрдани ў, оғози дигаргунихои ҷиддӣ дар рӯзгори сулолаи Сосониён ва амсоли инро мавриди баррасӣ ва пажуҳиш қарор додааст.

Фасли дуюми боби сеюми диссертатсия «Сужаҳои вобаста ба Бахроми Ҷӯбина ва шахсияти достонии ў» ном дорад. Дар фасли мазкур сужаҳои ҷолиб, ки дар осори адабии арҳои X-XI, алалхусус «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ оварда шудаанд, мавзуи баҳси муҳаққиқ қарор гирифтаанд. Аз шарҳу тавзеҳоти муфассал ва таҳқиқоти пайгиранаи диссертант маълум мегардад, ки ў паҳлуҳои гуногуни таҳқиқотиро на танҳо дар асоси осори адабӣ-бадеӣ, балки тавассути мутолиаи фаровони осори илӣ-тавриҳӣ мӯкаммал гардонидааст. Лозим ба зикр аст, ки диссертант борои бозкушои чӯҳраи таҳаммулпазирий ва адолатҳоҳии Бахром бештар саъӣ намуда, ба ин кор муваффақ гаштааст.

Фасли сеюми боби сеюми диссертатсия «Шахсияти Ҳусрави Парвиз ва лаҳзаҳои достонии ҳаёти ў» унвон дошта, муҳаққиқ мӯшикофона ва бо истифода аз мутуни мухталифи таърихию бадеӣ шахсият ва лаҳзаҳои ҳаёти Ҳусрави Парвизро бозгӯ намудааст. Аснои пажуҳиши хеш диссертант баъзе фарқият ва нуктаҳои баҳсбарангези нусхаҳои гуногуни осори мансуб ба асрҳои X-XI-ро нишон дода тавонистааст.

Дар **фасли** **чоруми** **боби сеюми** диссертатсия, ки «Сужа ва образҳои марбурт ба подшоҳон аз Қубоди Парвиз то Фарруҳзод» унвон гирифтааст, ба сюжетҳои даврони салтанати Қубоди Правиз, Ширӯя, Ардашери Ширӯя, Фароини Гуроз, Пӯрондуҳт Озармduҳt, Фарруҳзод баҳшида шудаанд. Диссертант тавассути овардани сужаҳои мухталиф ва тасвири ҳаракати қаҳрамонҳои асосии осори адабӣ, яъне подшоҳон, аз як тараф лаҳзаҳои инқирози салтанати Сосоёнро нишон дода, аз тарафи дигар, тавассути нишон додани мубориза ва барҳӯрдҳои доҳилиоилавӣ, ҷараёни тезутундшавии сюжетҳои осори ин давраро хуб муайян карда тавонистааст. Ин барҳӯрд ва ҷараёни тезутундшавии муносибати образҳо дар тамоми даврони салтанати шоҳони зикргардида ба мушоҳида мерасад.

Фасли **панҷуми** **боби сеюми** диссертатсия «Сужаҳои вобаста ба образи Яздигурди Шаҳрӯр ва фарҷоми шоҳаншоҳии Сосониён» ном дорад. Дар фасли мазкур диссертант чун фаслҳои қабли бо мақсади рӯшантар гаштани мақсаду мароми сюжетҳо дар ҳар як гузариш эпизод, ё худ воқеаи муҳимеро пешниҳод менамояд. Нуктаи ҷолиби таваҷҷӯҳ он аст, ки дар қисмати оҳири ҳар як эпизоди овардашуда натиҷагирий ва хulosабарории муҳаққиқ баён мегардад.

Дар ин фасл диссертант аслан сужетҳои оҳири давлатдории Сосониёнро ба риштаи таҳқиқ кашида, аз лашкаркашиҳои аввали қабилаҳои араб бо сардории Саъд ибни Абиваққос дар даврони хилофати Умар ибни Ҳаттоб, набардҳои нобаробари лашкари хилофати араб ба муқобили лашкари парешони Сосониён, инчунин, нобасомониҳои доҳилиқабилавии сулолаи замоне пуркудрати

Сосониён ва такрибан дар солҳои 658-663 дар Сиистон барпо гаштани ҳукумати дувуми Сосониёро таҳқиқу баррасӣ намудааст.

Хулосаи диссертатсияи Юлдашев Абдулла Қурбонмаматович дар 22 банд ҷамбаст гардида, фарогири муҳимтарин бардоштҳои илмии муаллиф буда, дар охири ҳар банд ба мақола ва таълифоти довталаби дараҷаи илмӣ ишора шудааст.

Дар баробари дастовардҳои илмӣ ва муҳокимаю натиҷагириҳои ҷолиби таваҷҷӯҳ дар диссертатсия баъзе норасоиҳо ба мушоҳида расиданд, ки бо нияти пешрафти корҳои таҳқиқии минбаъдаи муаллиф зикри онҳоро зарур меҳисобем:

1. Ба назари мо, хуб мебуд, агар мавзуи таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик асрҳои X-XI дар муқоисаи “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ бо дигар осори марбут ба ин давра ҷараён мегирифт. Зоро, аслан, дар ҷаҳорҷӯбай як асар пурра пажуҳиши мавзуъ ва муваффақ гаштан ба мақсади асосӣ аз доираи имкон берун аст.

2. Ҳарчанд диссертант дар қисмати “**Вазифаҳои таҳқик**” ҳалли масъалаҳои зиёдеро пеши худ мегузорад, аммо ҷараёни таҳқиқ нишон медиҳад, ки ў ба ҳалли на ҳама мавзуъҳо муваффақ гаштааст. Масалан, масъалаи “муайян кардан ва табақабандии сужаҳо ва образҳои марбут ба подшоҳон ва паҳлавонони шоҳаншоҳии Сосонӣ”, “муайян кардан ва табақабандии сужаҳо ва образҳои подшоҳон ва паҳлавонон дар марҳалаи мобайнӣ” ки яке аз мавзуъҳои калидии кори таҳқиқоти мебошанд, дар диссертатсия ба таври бояду шояд таҳлилу баррасӣ нагаштааст.

3. Дар қисмати муқаддимавии диссертатсия ва автореферат қалқаи ибораи русии “арабско-мусулманские источники” ба шакли “сарчашмаҳои арабио мусулмонӣ” истифода гаштааст, ки, ба андешаи мо, корбурди ин ибора дар илми мусоир қобили қабул нест. Ҷоҳтар мебуд, агар ибораи мазкур ба шакли дигар истифода мегашт.

4. Диссертант ба истиснои ҷонд мариҷ сужаҳои “Шоҳнома”-и Фирдавсиро бо асарҳои таърихӣ муқоиса намудааст, ки ба андешаи инҷониб муқоисаи сюжети осори бадеӣ, ки сабку услуг ва бадеяти хосса доарад, бо сарчашмаҳои таърихӣ, ки ҳарактери илмӣ доранд, муқоисанашавандаанд.

5. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ва автореферати он ғалатҳои услугӣ, имлӣ ва техникӣ ба назар мерасанд ва ислоҳи онҳо боиси афзудани ҳусну зиннати ин кори илмӣ-таҳқиқӣ мегардад.

Ба таври умум, эродҳои зикршуда ислоҳпазир буда, ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назар гирифтани онҳо ба арзиш ва аҳаммияти илмию амалии кори таҳқиқии Юлдошем Абдулло Қурбонмаматович ҳусни аз ин ҳам бештар зам менамоянд.

Автореферат ва мақолаҳо, ки довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи таҳқиқшаванда нашр намудааст, муҳтавои асосии диссертатсияро фаро гирифтаанд. Мавзуи интиҳобнамудаи ў ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.01 – Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ комилан мувофиқат менамояд.

Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд.

Хулоса, диссертатсияи доктории Юлдашев Абдулла Қурбонмаматович дар мавзуи «Таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XI)» ба талаботи бандҳои 32-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дарёғти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.01 – Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ сазовор мебошад.

Муқарризи расмӣ:

доктори илми филология, директори
генералии Муассисай давлатии

“Мұchtамai чumхuрияvий
осорхонаҳои Kūlob”



Асозода X. Р.

«28» апрели соли 2025.

Нишонӣ: Аарес: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Кӯлоб, Маҳаллаи Р.Солеҳова №5.

Тел.: (+992) 918633745

E-mail: hamadoni@mail.ru

Имзои Асозода Ҳотам Раҷабро

тасдиқ мекунам:

мунири бахши кадрҳои Муассисай
давлатии “Мұchtамai чumхuрияvий
осорхонаҳои Kӯлоб”

Мирзоева С. О.



Нишонӣ: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Кӯлоб, хиёбони Сомонӣ, 10.

Телефон: (+992) 985181825; факс: (8 33 22) 226-99.

Сомона: www.kulob-mujtama.tj

«28» апрели соли 2025.